

Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Налоговый комитет при Правительстве
Республики Таджикистан

КОДЕКСИ АНДОЗИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАҲРИРИ НАВ



Амалкунанда

8 Андозҳои умумидавлтӣ

- Андоз аз ғоида
- Андоз аз даромад
- ААИ
- аксиз
- андозҳои захираҳои табиӣ
- Андоzi иҷтимоӣ
- андоз аз ғурӯши алюминийи аввалия
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард

2 Андоzi маҳалӣ

- андоzi аз воситаҳои нақлиёт
- андоз аз амволи ғайриманқул

Таҳрири нав

6 Андозҳои умумидавлтӣ

- андоз аз даромад (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ)
- ААИ
- Андоzi аксизӣ
- андозҳои захираҳои табиӣ
- Андоzi иҷтимоӣ
- андоз аз ғурӯши алюминийи аввалия

1 Андоzi маҳалӣ

- андозҳои молу мулк
- (андоzi амволи ғайриманқул,
- андоzi замин ва андоз аз
- воситаҳои нақлиёт)

Низомҳои махсуси ва содакардашудаи андозбандӣ



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Таҳрири нав

Амалкунанда 4

- Низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамоянд
- Низоми содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд
- низоми содакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (андози ягона)
- низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ

- низоми андозбандии фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ
- низоми андозбандии субъектҳои бозори коғазҳои қаматнок то 31.12.2026
- низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро дар асоси патент ё шаҳодатнома амалӣ менамоянд
- Низоми содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд
- низоми содакардашудаи андозбандии фаъолияти парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва истеҳсоли хӯроки паранда ва чорво (то 31.12.2023)
- низоми содакардашудаи андозбандии фаъолияти инноватсионӣ технология (то 31.12.2026)
- низоми содакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (андози ягона)
- низоми содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ

Меъёри ААИ



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Амалкунанда

- 18%** Меъёри стандартӣ
- 7%** Меъёри пасткардашуда
корҳои сохтмонӣ ва
хизматрасонии хуроки умумӣ
- 5%** барои хизматрасонии таълимӣ ва
хизматрасонии муассисаи хусусии тиббӣ

Таҳрири нав

- 15%** Меъёри стандартӣ
- 7%** иҷрои кори сохтмонӣ,
хизматрасонии меҳмонхонавӣ ва
хизматрасонии хуроки умумӣ
- 5%** Барои фурӯши маҳсулоти
кишоварзии истеҳсоли
дохилӣ, коркарди маҳсулоти
кишоварзӣ, хизматрасонии
таълимӣ ва фаъолияти оид
ба хизматрасонии тиббӣ дар
осоишгоҳҳо ва
истироҳатгоҳҳо

Эзоҳ:

- Меъёрҳои ААИ барои амалиёти андозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда аз 1 январи соли 2024 то 31 декабри соли 2026 - 14 фоиз ва аз 1 январи соли 2027 - 13 фоиз муқаррар карда мешаванд.

Меъёри андоз

андоз аз даромад (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ)



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Амалкунанда

23% Ҳама намуди фаъолият

Фаъолияти истеҳсоли **13%**

Захираҳои табиӣ **13%**

Таҳрири нав

20% Ташкилотҳои қарзӣ молиявӣ
ширкайҳои мобилӣ

18% Дигар фаъолият

Фаъолияти истеҳсоли **13%**

Захираҳои табиӣ **18%**

Эзоҳ: Тибқи муқаррароти гузариши лоиҳаи Кодекси андоз аз 1 январи соли 2026 меъёри андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ барои истеҳсоли маҳсулот (13%) 18 фоиз муқаррар шудааст.

Меъёри андоз

барои даромади шахсони воқеӣ

Амалкунанда

Озод аз андоз

1 нишондиҳанда барои ҳисобҳо

Даромади андозбандишаванда аз даромади ҷоёи кори асосӣ

8% аз 60 то 140 сомони

13% бештар аз 140 сомони

Даромади ғайрирезидентӣ аз кори кироӣ

25%

Дигар даромад

13%

Таҳрири нав

Озод аз андоз

-2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо

-тарҳ кардани хароҷоти ғайринақдӣ ба андозаи то 10 фоизи маблағи умумии даромади гирифташуда

12% **Даромади андозбандишаванда аз даромади ҷои кори асосӣ**

Даромади ғайрирезидентӣ аз кори кироӣ

20%

Дигар даромад

15%



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Андози иҷтимоӣ



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Амалкунанда

25% суғуртакунандагон

1% Суғурташудагон

Таҳрири нав

Барои муассисаҳои давлатӣ

25%
суғуртакунандагон

1%
Суғурташудагон

Барои ташкилотҳои дигар

20%
суғуртакунандагон

2%
Суғурташудагон

Меъёри аксиз ва барои захираҳои табиӣ

Амалкунанда

Аксиз

5% Хизматрасониҳои
телекоммуникасионӣ

Андозҳо барои захираҳои табиӣ



Рентаи содиротӣ

Таҳрири нав

Аксиз

7% Хизматрасониҳои
телекоммуникасионӣ

Андозҳо барои захираҳои табиӣ

Рентаи содиротӣ

2%

2023

4%

2025.

6%

2027



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Низомҳои имтиёзноки андоз



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Лоиҳа



Муқаррарот оид ба низомҳои имтиёзнok
хориҷ карда мешаванд.



Ба низомҳои махсус гузарнида шуда



- 1) фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ
- 2) низоми андозбандии субъектҳои бозори
коғазҳои қаматнок то 31.12.2026
- 3) низоми содакардашудаи андозбандии
фаъолияти парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва
истеҳсоли хӯроки паранда ва чорво

Назорати камералии

Таҳрири нав



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан

Амалкунанда

-бе ягон қарори махсуси (амрномаи)
роҳбари мақомоти андоз

-як маротиба дар шаш моњи

-такроран гузаронидани
назорати камералӣ, назорати
камералӣ манъ аст

-ба огоҳинома 10 рӯзи корӣ
тавзеҳот

-қабули қарор ва дарҷ намудан дар
ҳисобварақа

-бе ягон қарори махсуси (амрномаи) роҳбари
мақомоти андоз

-назорати камералӣ метавонад дар шакли
автоматӣ бо истифода аз барномаҳои
электронӣ

-дар рафти санҷиши сайёри андоз ва
мониторинги андозӣ, инчунин барои
давораҳои гузаронидашудаи манъ аст

-ба огоҳинома хаттӣ ё электронӣ 10 рӯзи
тақвимӣ

-сабабҳои узрнок 20 рӯзи тақвимӣ тамдид

-5 рӯзи корӣ огоҳиномаи 2 иҷро накунад,
андозсупоранда ба меъёрҳои хавфҳо ва аз рӯи
онҳо санҷиши сайёр вобаста ба ҳамаи мавзӯи
назорати камералӣ таъин карда мешавад

-аз натиҷаи н.камералӣ қарор оиди муқозот ва
натиҷаи он дар ҳисобварақа дарҷ карда
намекшаванд

Назорати андоз Санҷиши сайёр

Санҷиши сайёр гузаронида
намешавад:

-дар корхонаҳои коркарди
маҳсулоти кишоварзӣ аз 20-уми
июн то 20-уми октябри соли
тақвимӣ

-хоҷагиҳои истеҳсолкунандаи
маҳсулоти кишоварзӣ (аз 1-уми
апрел то 1-уми июн ва дар мавсими
ҷамъоварии ҳосил аз 1-уми август
то 1-уми ноябри соли тақвимӣ)

Мувофиқ ба моддаи 47
Кодекси андоз дар таҳрири
нав санҷиши сайёри андоз
танҳо бо мақсади муайян
намудани дурустии ҳисоб ва
пардохт намудани андозҳо
дар маҳалли фаъолияти
андозсупоранда ва дар
асоси низоми идоракунии
хавф гузаронида мешавад.

Навгониҳои Кодекси андоз дар таҳрири нав



Налоговый комитет
при Правительстве
Республики Таджикистан



Комиссия оид ба канорагирӣ аз андоз



Муқаррарот дар бораи ҷалби коршиносон барои
назорати андоз



Мониторинги андоз



Нархгузориҳои трансфертӣ барои танзими муомилоти
байни тарафҳои алоқаманд



Шӯрои ҳалли пешазсудии баҳсҳо



Барои назорати молҳои зераксизӣ системаи
тамғагузориҳои электронӣ ё коди QR таҳия шудааст




Имконияти истифодаи асбоби функционалӣ



Барои молҳои воридотӣ ва ватанӣ системаи
рамзгузориҳои электронӣ пешбинӣ шудааст



Муқаррарот дар бораи кумаки касбӣ ба шахрвандон ва
андозсупорандагон аз ҷониби мушовирони мустақили
андоз



Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Налоговый комитет при Правительстве
Республики Таджикистан

Барои диққататон ташаккур!

